

**Ба ректори Донишгоҳи
давлатии молия ва
иқтисоди Тоҷикистон
мӯхтарам Хайрзода Ш.Қ.**

**МОНИТОРИНГ
ОИД БА РАФТИ ТАТБИҚИ ЛОИҲА**

**“Ташкили муҳити инноватсионии донишгоҳ дар асоси ҷорӣ намудани
раванди Болония” дар Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди
Тоҷикистон дар моҳи март соли 2019**

Маълумоти умумӣ:

Бо мақсади амалӣ намудани Стратегияи миллии рушди соҳаи маориф байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи байналмилалӣ рушд/Бонки ҷаҳонӣ Созишнома оид ба маблағгузорӣ (гранти №D082-TJ) ва (кредити №5702-TJ) аз 7 августи соли 2015 ҷиҳати маблағгузории Лоиҳаи «Рушди таҳсилоти оӣ» ба имзо расонида шуд.

Дар ин замина, ҷиҳати беҳтар намудани сифати таълим ва мутобиқати он ба бозори меҳнат дар асоси натиҷаҳои озмун барои гирифтани грант байни Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон Созишномаи грантӣ аз 30.11.2018, № 07/1 ҷиҳати маблағгузории лоиҳаи барномаи грантии озмунӣ «Ташкили муҳити инноватсионии донишгоҳ дар асоси ҷорӣ намудани раванди Болония»

Мақсад ва вазифаҳои лоиҳа:

Мақсади лоиҳа ташкил намудани фазои таълимӣ-инноватсионӣ бо дарназардошти азнавсозии стандартҳои таълимӣ, нақшаҳо, барномаҳо, силлабусҳо, китобҳои дарсӣ ва модулҳо дар асоси принципҳои Раванди Болония, инчунин ҳамгироии таълим, тадқиқот ва ҷорӣ намудани бизнес-ғояҳои инноватсионӣ дар амалияи бизнеси милли мебошад.

Вазифаҳои асосии лоиҳа иборатанд аз:

- Таҳия ва тасдиқи 6 номгӯи стандартҳои таълимӣ ихтисосҳои роиҷи донишгоҳ, нақшаҳои таълимӣ, барномаҳо, силлабусҳо, китобҳои дарсӣ ва модулҳо барои донишҷӯёни ихтисосҳои менеҷменти молиявӣ, менеҷменти инноватсионӣ, иқтисоди ҷаҳон, иқтисод ва идора дар корхонаҳои хурду миёна, таҳлили иқтисодӣ ва технологияи иттилоотӣ дар иқтисодиёт.
- Гузаронидани тренингҳо дар асоси интиҳоби пешакии номзадҳои шавқманд ва то ҳақде тайёрбуда бо назардошти баробарии гендер.
- Таҳия ва ҷопи 2 номгӯи китоби дарсӣ «Соҳибкории инноватсионӣ» ва «Менеҷменти инноватсионӣ» бо ду забон ба миқдори 4 ҳазор дона.
- Ташкил ва баргузории озмуни «Беҳтарин бизнес-ғояи инноватсионӣ» бо назардошти интиҳоби пешакии донишҷӯён, магистрон ва аспирантони донишгоҳ на кам аз 50 нафар.
- Амалигардонии на кам аз 4 беҳтарин бизнес-ғояи инноватсионӣ дар доираи фаъолияти бизнес-инкубатор, ки дар заминаи лоиҳа таъсис дода мешавад.

- Ташкили на кам аз 2 ширкати нави наовар ва пешкаш намудани на камтар аз 1 мол/хизматрасонии инноватсионӣ ба бозор.

Қисматҳои лоиҳа/самтҳои асосии фаъолият:

Компоненти 1 – Такмили барномаҳои таълимӣ дар заминаи татбиқи чараҳои Болония дар ҷаҳорҷубаи интиҳоби бизнес-ғояҳои инноватсионӣ.

Компоненти 2 – Ташкили инфрасохтори муҳити таълимӣ-инноватсионӣ баҳри татбиқ намудани бизнес-ғояҳои инноватсионӣ.

Муҳлати татбиқи лоиҳа:

Оғози лоиҳа: 1 декабри соли 2018

Анҷоми лоиҳа: 30 ноябри соли 2020

Сарчашмаҳои маблағгузори лоиҳа:

№	Сарчашмаҳои маблағгузорӣ	Сумма, сомонӣ	%
1.	Маблағи грант	2 293 111,00 сомони	97,1%
2	Саҳми муассиса	70 639,00 сомони	2,9%
	Ҷамағӣ	2 363 750,00 сомони	100%

Маблағгузори лоиҳа:

Шарҳи кӯтоҳ оид ба маблағгузорӣ:

Дар ин давра ба сураҷҳисоби махсуси лоиҳа дар ҳаҷми умумии 229311 сомонӣ маблағҳои траниши аввали грант ворид гардид, ки 10,0 %-и маблағҳои умумии лоиҳаро ташкил медиҳад. Аз ҳисоби донишгоҳ дар моҳи апрели соли 2019 маблағ ҷудо мегардад.

Азхудкунии маблағҳо (то 01.04.2019)

Дар давоми моҳи март соли 2019 дар ҳаҷми 76220,39 сомонӣ маблағи грант азхуд карда шуд (тибқи нақша 187087,00 сомонӣ), ки 40,7 %-и нақшаро ташкил медиҳад.

Ҳаҷми умумии маблағҳои азхудкардашуда аз оғози татбиқи лоиҳа ба 177238,66 сомонӣ баробар аст, ки ин 77,3 %-и нақшаи молиявии аз аввали татбиқи лоиҳа (229311,0 сомонӣ) пешбинишударо ташкил медиҳад.

Ҳолати татбиқи лоиҳа:

Дар давраи ҳисоботӣ, ҷорабиниҳои зерин амалӣ гардида, натиҷаҳои зерин ба даст оварда шуданд:

№	Номгуи ҷорабиниҳои нақшавӣ	Шарҳи натиҷаҳо
1.	Таҳияи вазифаҳои хизматӣ, баҳодиҳӣ ва интиҳоби ТҒД оид ба гузаронидани тадқиқот, коркарди маълумот ва маводҳо ва таҳияи ҳисобот	➤ Аз тарафи гурӯҳи корӣ оид ба татбиқи лоиҳа ҷорабиниҳо ҷамъоварӣ, таҳлил ва коркарди ҳуҷҷатҳои муҳим ва ҳуҷҷатҳои амалкунандаи меъёрӣ-ҳуқуқӣ вобаста ба шартномаи

		мушовирони маҳаллӣ ва фаъолияти онҳо дар лоиҳа гузаронида шуд; ➤ Вазифаҳои хизматӣ ва шартнома бо Контент-менечер, ки ба таҳияи саҳифаи интернетӣ лоиҳа дар сомонаи донишгоҳ машғул аст, таҳия карда шуд ва он ба Ҷамъагии Ҷамъагии лоиҳаи пешниҳод гардид (дар ҳаҷми 17 саҳ.)
2.	Интиҳоби иштирокчиёни тренингҳои омӯзишӣ аз байни устодони 6 ихтисосҳои дар лоиҳа дарҷгардидаи ДДМИТ	Доир ба интиҳоби иштирокчиёни тренингҳои омӯзишӣ аз байни устодони 6 ихтисосҳои дар лоиҳа дарҷгардидаи ДДМИТ аз тарафи гурӯҳи корӣ корҳои фаҳмондадихӣ бурда шуда истода, ва дар мӯҳлатҳои муқарраршудаи лоиҳа интиҳоб сурат мегирад.
3.	Ҷамъоварӣ ва таҳлили стандартҳои амалкунандаи таълимӣ, нақшаҳои таълимӣ, барномаҳо, силлабусҳо ва кейсҳо дар низоми кредитии таълим аз тарафи Гурӯҳи корӣ (ГК)	Аз тарафи гурӯҳи корӣ оид ба татбиқи лоиҳа чорабиниҳо нисбати ҷамъоварӣ ва таҳлили стандартҳои амалкунандаи таълимӣ, нақшаҳои таълимӣ, барномаҳо, силлабусҳо ва кейсҳо дар низоми кредитии таълим гузаронида шуданд. Аз кафедраҳои таҳассусии марбут ба 6 ихтисоси дар лоиҳа дарҷгардида маводҳои зарурӣ ба таври электронӣ ва ҷопӣ ҷамъоварӣ карда шуд. Хусусиятҳои умумӣ ва фарқкунандаи маводҳои ҷамъшуда мавриди таҳлил қарор дода шуд.
4.	Таҳияи вазифаҳои хизматӣ барои мушовирони хориҷӣ оид ба омӯзиш ва таҳияи стандартҳои таълимӣ роҷеъ ба 6 ихтисос: (1) менечменти молиявӣ, (2) менечменти инноватсионӣ, (3) иқтисоди ҷаҳон, (4) иқтисод ва идора дар корхонаҳои хурду миёна, (5) таҳлили иқтисодӣ (6) технологияи иттилоотӣ дар иқтисодиёт Таҳияи шартномаи дутарафа бо шарикони хориҷӣ оид ба ташкил ва гузаронидани тренингҳои омӯзишӣ дар ДДМИТ	Аз тарафи гурӯҳи корӣ дар натиҷаи баргузор намудани силсила-мукотиба ба воситаи шабакаи интернет бо шарикони хориҷӣ мувофиқа карда шуда, таҳияи вазифаҳои хизмати мушовирони хориҷӣ оид ба омӯзиш ва таҳияи стандартҳои таълимӣ роҷеъ ба 6 ихтисос: (1) менечменти молиявӣ, (2) менечменти инноватсионӣ, (3) иқтисоди ҷаҳон, (4) иқтисод ва идора дар корхонаҳои хурду миёна, (5) таҳлили иқтисодӣ (6) технологияи иттилоотӣ ба анҷом расонида шуд. Аз тарафи аъзоёни гурӯҳи корӣ шартномаи ҳамкорӣ ба Академияи

		гуманитарӣиқтисодии Лодзии Лаҳистон (The University of Humanities and Economics in Lodz, Poland) таҳия гардида, барои мувофиқат фиристода шуд.
	Таҳия ва мувофиқат кардани барномаи тренингои омӯзишӣ барои устодони ДДМИТ (ТОТ)	Дар давраи ҳисоботӣ оид ба масъалаи мазкур якчанд пешниҳодҳо аз тарафи аъзоёни гурӯҳи корӣ ба мушовирони хориҷӣ ба тариқи электронӣ фиристода шуданд. Пешниҳодҳои мазкур аз тарафи мушовирони хориҷӣ дар ҷарафаи омӯзиш Ҷарор доранд.
	Интихоби устодон барои иштирок дар ТОТ (тренинго)	Оид ба масъалаи зерин дар назди Ҳамоҳангсози лоиҳа вохӯрӣ бо мудирони кафедраҳои марбут ба 6 ихтисосҳои интихобшудаи лоиҳа барпо гардид, ки дар он масъалаи пешниҳоди устодоне, ки дар самти таҳияи стандартҳои таълимӣ ва дигар маводҳои таълимӣ-методӣ таҷрибаи кофӣ доранд, ҷалб карда шаванд.

Мушкилотҳое, ки ба рафти татбиқи лоиҳа таъсири манфӣ расонида истодаанд:

Бо сабаби ноором будани вазъи сиёсӣ дар Фаронса шарикҳои Лоиҳа - Донишгоҳи Версали шаҳри Париж новобаста аз саъю кӯшиши бисёри гурӯҳи корӣ роҷеъ ба давом додани мукотиба ягон ташаббус нишон наод. Барои рафъи ин мушкилот барои иваз кардани шарикҳои Лоиҳа ба Вазорати маориф ва илми ҚТ аз тарафи роҳбарияти донишгоҳ мактуби расмӣ ирсол карда шуд.

Аз ин лиҳоз, гурӯҳи корӣ ҷиҳати иҷрои саривақтии компонентҳои лоиҳа шарикҳои нави хориҷӣ ҷустуҷӯ карда истодааст ва Ҷоло бо якчанд донишгоҳҳои Аврупо дар ин самт гуфтушунидро бурда истодааст.

Новобаста аз ҳолати қайдшуда, ба гурӯҳи корӣ муяссар гардид, ки дар мӯҳлатҳои муқарраршудаи Нақшаи иҷроии лоиҳа бо Донишгоҳи иқтисодӣ ва илмҳои инсоншиносӣ дар шаҳри Варшава (University of Economics and Human Sciences in Warsaw) мукотиба пайдо намуда, дар рӯзҳои наздик шартномаи ҳамкориро ба имзо расонад.

**Мутахассис оид ба
мониторинги лоиҳа**

Диловаров М.

02.02.2019

Ҳисоботи молиявӣ барои моҳи марти 2019

	Дар асл пардохтҳо			Маблағҳои ба нақша гирифта			Фарқият			
	Моҳи ҷорӣ	Аз аввали сол	Аз оғози татбиқ	Моҳи ҷорӣ	Аз аввали сол	Аз оғози татбиқ	Моҳи ҷорӣ	Аз аввали сол	Аз оғози татбиқ	Маблағи умумии лоиҳа
Ба+А6:К29ланси (тавозуни) аввалияи суратҳисоб (А)	128 292,93	229311,00	229 311,00	187 081,00	224 391,00	229 311,00	- 58 788,07	4 920,00	-	
ВОРИДШАВӢ: Маблағи грант (1)	-	-	-	-	917 245,00	917 245,00	-	- 917 245,00	-917 245,00	2 293 111,00
Аз дигар сарчашмаҳо (2)			-		7 063,00	7 063,00	-	- 7 063,00	- 7 063,00	70 639,00
ҶАМЪ В=(1+2)	-	-	-	-	924 308,00	924 308,00	-	- 924 308,00	- 924 308,00	2 363 750,00
ҲАМАГӢ (А+В)	128 292,93	229311,00	229 311,00	187 081,00	1 148 699,00	1 153 619,00	-58 788,07	- 919 388,00	- 924 308,00	2 363 750,00
ИСТИФОДАИ МАБЛАҒҲО (С)										
1. ТАҶҲИЗОТ ВА МАВОД	-	54 713,83	54 713,83	44 970,00	55 140,00	55 140,00	- 44 970,00	- 426,17	- 426,17	686 340,00
1.1. Мебел	-	-	-							101 400,00
1.2. Компютерҳо ва технологияи иттилоотӣ		42 303,83	42 303,83	44 970,00	44 970,00	44 970,00	- 44 970,00	- 2 666,17	- 2 666,17	545 840,00
1.3.Лабораторияи бонки таълимӣ										
1.4. Таҷҳизотҳои лабораторӣ							-	-	-	-
1.5.Таъминоти барномавӣ ва захираҳои электронӣ							-	-	-	-
1.6.Маводи конселярӣ		12 410,00	12 410,00		10 170,00	10 170,00	-	2 240,00	2 240,00	39 100,00
1.7. Таъмири хурд							-	-	-	
2. ШАРИКИ ВА ҚҶМАКИ ТЕХНИКӢ	70 070,39	97 924,63	97 924,63	127 191,00	144 491,00	144 491,00	- 57 120,61	- 46 566,37	- 46 566,37	1 056 124,00
2.1. Хизматрасонии машваратӣ (берунӣ ва дохилӣ)	70 070,39	97 924,63	97 924,63	107 191,00	107 191,00	107 191,00	- 37 120,61	- 9 266,37	- 9 266,37	517 527,00
2.2.Семинарҳо, тренингҳо ва коференсияҳо				20 000,00	37 300,00	37 300,00	- 20 000,00	- 37 300,00	- 37 300,00	538 597,00
3. САҒАҲҲОИ ТАЪЛИМӢ ВА ШИНОСОӢ										177 143,00
4. ИДОРАИ ЛОИҲАИ ГРАНТ	6 150,00	24 600,00	24 600,00	4 920,00	14 760,00	19 680,00	1 230,00	9 840,00	4 920,00	118 080,00
5.ЧОПИ МАВОД				4 000,00	4 000,00	4 000,00	- 4 000,00	- 4 000,00	- 4 000,00	314 243,00
6. ХАРОҶОТҲОИ ДИГАР				6 000,00	6 000,00	6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	- 6 000,00	11 820,00
ҲАМАГӢ МАБЛАҒИ ИСТИФОДАШУДА (С)	76 220,39	177 238,46	177 238,46	187 081,00	224 391,00	229 311,00	- 110 860,61	- 93 718,91	- 98 638,91	2 363 750,00
Баланси ниҳони суратҳисоб (Д)	52 072,54	52 072,54	52 072,54	-	924 308,00	924 308,00	52 072,54	- 872 235,46	- 872 235,46	
ҲАМАГӢ баланс (А+В)=(С+Д)	128 292,93	229 311,00	229 311,00							